



АМОНАТБОНК

www.amonatbank.tj

Амонатбанк фаъолияти худро дар нимсолаи якуми соли 2025 дар асоси дастуру супоришҳои Паёми солони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти Банк ба роҳ мондааст.

Дар ин давра, Банк ба зиёда аз 17 ҳазор корхонаю ташкилот, 879 ҳазор нафар нафақагир, 2,2 миллион пасандозгузор тавассути 75 филиал ва 547 маркази хизматрасониҳои банкӣ бо иштироки беш аз 3 ҳазор нафар кормандон хизмат расонидааст.

Дар натиҷа, фоидаи Банк то андозбандӣ ба 96,1 млн. сомонӣ ва пас аз андозбандӣ ба 77 млн. сомонӣ расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 — 11 фоиз зиёд мебошад.

Ҳаҷми сармояи Банк дар нимсолаи якуми соли 2025 зиёда аз 1 млрд. сомонино ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12,4 фоиз афзоиш ёфтааст.

Дар ин давра Банк ба буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дар маҷмӯъ 62,1 млн. сомонӣ маблағҳои андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмиро пардохт намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22,6 фоиз бештар аст.

Тавре маълум аст, яке аз заминаҳои асосии эътимоднокии низоми банкӣ — нигоҳдории сатҳи устувори пардохтпазирӣ мебошад. Дар ин замина, масъалаи таъмини пардохтпазирии Банк таҳти назорати доимӣ қарор дорад.

Дароҳҳои умумии Банк дар давраи ҳисоботӣ 9,6 млрд. сомонӣ ва уҳдадориҳои Банк 8,6 млрд. сомонино ташкил доданд, ки мутаносибан нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 — 20,5% ва 21,6% зиёд мебошанд.

Бақияи умумии пасандозҳо (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ) дар Амонатбанк ба санаи 30 июни соли 2025 ба 7,7 млрд. сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 31,7% афзоиш ёфтааст. Банк аз рӯи ин нишондиҳанда мавқеи намоёнро дар низоми банкии кишвар ишғол мекунад.

Аз ҷумла: Бақияи пасандозҳои аҳоли ба 2,9 млрд. сомонӣ расида, нисбат ба соли гузашта 18,1% афзудааст ва 38,8% ҳаҷми умумии амонатҳоро ташкил медиҳад.

- Бақияи пасандозҳои муҳлатнок ба 1,3 млрд. сомонӣ баробар шуда, 16,6% афзоиш ёфтааст.
- Фоизҳои пардохтшуда ба аҳоли — ба 52,6 млн. сомонӣ баробар гашта, нисбат ба давраи муқоисавӣ 31,9% зиёд мебошад.

Ин афзоиш ба сатҳи даромади аҳоли ва беҳтар гардидани некӯаҳволии иҷтимоӣ мусоидат мекунад.

Бо мақсади баланд бардоштани эътимоди аҳоли ба низоми бонкӣ ва дар доираи иҷрои супоришҳои Пешвои муаззами миллат дар паёми навбатӣ, дар давраи ҳисоботи ду маҳсулоти нави пасандозӣ роҳандозӣ гардиданд:

- **"Имконият"** — бо рубли русӣ; **"Дастрас"** — пасандози рақамӣ дар замимабарномаи мобилии «Амонатмобайл» бо сомонӣ ва доллари ИМА.

Ҳамзамон, фоизи пасандозҳои муҳлатноки 2-сола, 3-сола ва кӯдакона аз 1 то 2 банди фоизӣ баланд бардошта шуд.

Амонатбонк фаъолияти худро дар самти ҷалби сармоягузорӣ ба иқтисодиёти кишвар ва дастгирии соҳибкорӣ низ вусъат бахшидааст, аз ҷумла:

- Аз ҳисоби хатти қарзии Бонки миллии фаъолияти иқтисоди хориҷии Ҷумҳурии Ўзбекистон – 15,6 млн. доллари ИМА барои воридоти мол ва маҳсулот.
- Аз ҳисоби хатти қарзии аккредитивӣ бо ҶС "KAZAKHEXPORT" (Ҷумҳурии Қазоқистон) – 24,6 млн. доллари ИМА ба ширкатҳои ватанӣ пешниҳод шудааст.
- Татбиқи амалии шартнома бо Бонки давлатии рушди Хитой оғоз гардида, дар ин давра 400 ҳазор доллари ИМА ба ширкатҳои ватанӣ маблағгузорӣ гардид.

Бонк ҷиҳати саҳмгузори назаррас дар иқтисодиёти миллии тавассути пешниҳоди қарзҳои дастрас ва дарозмуддат, инчунин бо дарназардошти эълон шудани солҳои 2022–2026 ҳамчун "Солҳои рушди саноат", пайваста тадбирҳои амалӣ ҷиҳати афзоиши ҳиссаи қарздиҳӣ меандешад.

Дар нимсолаи якуми соли 2025, Бонк аз ҳисоби захираҳои дохиливу хориҷӣ ба зиёда аз 28 ҳазор мизоҷ қарз пешниҳод намуда, ҳаҷми умумии қарздиҳӣ беш аз 1 млрд. сомонӣ-ро ташкил дод. Ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 7,9% афзоиш ёфтааст.

Ҳиссаи қарзҳои додашуда аз рӯи соҳаҳо чунин аст:

- Саноат – 11,1%, Кишоварзӣ – 17,6%, Қарзҳои истеъмоли – 54,2%, Сохтмон – 9,1%, Тиҷорат – 6,8%, Соҳаҳои дигар (нақлиёт, сайёҳӣ, тандурустӣ, хӯроки умумӣ) – 1,2%.

Ҳамзамон, Бонк барои дастгирии сиёсати иҷтимоии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини шароити бехтари зиндагии аҳоли, ба қарзҳои истеъмоли ва ипотекаӣ низ аҳамияти хос медиҳад.

Дар нимсолаи якуми соли 2025, ба 113 нафар қарзҳои ипотекаӣ дар ҳаҷми 34 млн. сомонӣ ҷудо карда шудааст, ки ин нишондод 4 маротиба бештар нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мебошад.

Бо дарназардошти дастуру супоришҳои Пешвои муаззами миллат дар Паёми навбатӣ, Бонк сиёсати қарздиҳиро таҷдид намуда, ба соҳаҳои афзалиятнок имтиёзҳои фоизӣ ҷорӣ намуд. Аз ҷумла:

- Сохтмон: 20% (коҳиш 4 банди фоизӣ), Саноат: 18% (коҳиш 2 банди фоизӣ), Кишоварзӣ: 19% (коҳиш 2 банди фоизӣ), Тиҷорат: 22% (коҳиш 2 банди фоизӣ).
- Қарзҳои ипотекаӣ:
 - Харид ва сохтмони манзил — 18% (коҳиш 2 банди фоизӣ).

- Харидории амволи Бонк — 14% (коҳиш 2 банди фоизӣ).
- Қарзҳои овердрафти — 20% (коҳиш 1 банди фоизӣ)

Ҳоло қарзҳо дар доираи аз 10% то 24% солона бо пули миллии ва аз 7% то 12% солона бо асъори хориҷӣ пешниҳод мегарданд. Муҳлати истифода низ дароз карда шудааст.

Сандуқи қарзии Бонк (бо назардошти қарзҳои ғайринизомӣ) **3,2 млрд. сомонӣ** ва шумораи қарзгирандагон аз рӯи бақия беш аз **82 ҳазор нафар** мебошад. Нисбат ба ҳамин давраи соли 2024:

- Ҳаҷми сандуқи қарзӣ 34% афзоиш ёфтааст;
- Шумораи қарзгирандагон аз рӯи бақия 21% зиёд шудааст.

Амонатбонк дар доираи иҷрои фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 22 июни соли 2023, №586 «Дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ», ҳамзамон ҷиҳати пурра ҷорӣ намудани низоми пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҳамаи соҳаҳо **ва** рақамикунонии низоми молиявӣ ва андоз, тадбирҳои зарурӣ андешида истодааст.

Дар ин замина, 1 092 адад постерминал **дар** нозироти андоз, филиалҳо ва марказҳои хизматрасонии бонкӣ, 3 994 адад **дар** муассисаҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ, дар маҷмӯъ 5 086 адад таҷҳизоти электронӣ мавриди истифода қарор дода шудааст.

Бо мақсади тақвияти хизматрасониҳои фосилавӣ, замимабарномаи мобилии “**Амонатмобайл**” бо низомҳои технологӣ ва маълумотии муассисаҳои давлатӣ мутобиқ гардонида шудааст.

Ҳамзамон, насби QR-рамзҳои ягона идома дошта, то санаи ҳисоботӣ 1 140 адад дар бахши хусусӣ ва 2 518 адад дар муассисаҳои давлатӣ, дар маҷмӯъ 3 658 адад насб шудааст.

То имрӯз 16 550 корхонаву ташкилот **ба** интернетбонкинг пайваست шудаанд.

Маркази протсессингии Низоми пардохти миллии “Корти миллии” ба 26 ташкилоти қарзӣ хизмат мерасонад ва ҳамчун маркази ягонаи коркарди амалиётҳои молиявии қортҳо амал мекунад.

Тавассути шлюзи пардохтии Бонк, 24 ташкилоти қарзӣ дар замимабарномаҳои худ пардохтҳои давлатиро пешниҳод мекунанд.

Дар давраи ҳисоботӣ гардиши маблағҳо тавассути қортҳои бонкӣ ба 17,2 млрд сомонӣ баробар гашта, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22,4% афзоиш ёфтааст.

Ба ҳолати 30 июни соли 2025 таносуби ҳиссаи амалиётҳои пардохтҳои ғайринақдӣ ва гирифтани пули нақд бо истифодаи воситаҳои электронии пардохтӣ (қортҳои бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ) дар Бонк 40%-ро ташкил намуда истодааст.

Таблиғу ташвиқи хизматрасониҳои ғисоббаробаркунии ғайринақдӣ тавассути воситаҳои ахбори оммаи кишвар ва саъифаҳои Бонк дар шабакаиҳои илтимонии

“Фейсбук”, “Инстаграм”, “Телеграм” ва сомонаи расмӣ www.amonatbonk.tj ба роњ монда шудааст.

Дар дастгоњи марказии Бонк маркази тамос фаъол аст, ки мизольон метавонанд бо раќами кутоњкардашудаи “1885” барои њалли мушкилоти худ ба Бонк мурољият намоянд.

Шумораи бонувон дар Бонк ба 1 462 нафар расонида шуд, ки 48 фоизи шумораи умумии кормандони соњибтахассусро ташкил медињанд.

Амонатбонк дар доираи масъулияти иҷтимоии худ мактаб-интернати №5-и шаҳри Душанбе барои кӯдакони имконияташон маҳдудро зери сарпарастӣ гирифтааст. Дар нимсолаи ҳисоботӣ ба маблағи 45,3 ҳазор сомонӣ маводи хоҷагидорӣ ва ғизоӣ ба мактаб интернат дастрас карда шуд.

Илова бар ин, рӯзе, ки ҳамчун рӯзи қабули шаҳрвандон муайян шудааст (рӯзҳои шанбе), кӯмакҳои молиявӣ ба шахсони эҳтиёҷманд аз ҷониби роҳбарият ва кормандони Бонк расонида мешавад.

Дар маҷмӯъ, ҳаҷми кӯмакҳои хайриявии расонидашуда дар нимсолаи якуми соли 2025 — 353,5 ҳазор сомонӣ-ро ташкил додааст.